

1447 йил зулҳижжа | 2026 йил июнь

Намоз вақtlари Қарши вақti бўйича

Кун	Ҳафта куни	Тонг (Саҳарлик)	Қуёш	Пешин	Аср	Шом (Ифтор)	Хуфтон
1	Пайшанба	05:17	06:32	12:27	16:36	18:23	19:36
2	Жума	05:18	06:33	12:26	16:35	18:22	19:34
3	Шанба	05:19	06:34	12:26	16:33	18:20	19:32
4	Якшанба	05:20	06:35	12:26	16:32	18:18	19:31
5	Душанба	05:21	06:36	12:25	16:30	18:17	19:29
6	Сешанба	05:22	06:37	12:25	16:29	18:15	19:28
7	Чоршанба	05:23	06:38	12:25	16:28	18:14	19:26
8	Пайшанба	05:24	06:39	12:24	16:26	18:12	19:25
9	Жума	05:25	06:40	12:24	16:25	18:11	19:23
10	Шанба	05:25	06:41	12:24	16:24	18:09	19:22
11	Якшанба	05:26	06:42	12:24	16:22	18:08	19:20
12	Душанба	05:27	06:43	12:23	16:21	18:06	19:19
13	Сешанба	05:28	06:44	12:23	16:20	18:05	19:17
14	Чоршанба	05:29	06:45	12:23	16:18	18:03	19:16
15	Пайшанба	05:30	06:46	12:23	16:17	18:02	19:15
16	Жума	05:31	06:47	12:22	16:16	18:00	19:13
17	Шанба	05:32	06:48	12:22	16:14	17:59	19:12
18	Якшанба	05:33	06:49	12:22	16:13	17:58	19:10
19	Душанба	05:34	06:50	12:22	16:12	17:56	19:09
20	Сешанба	05:35	06:51	12:22	16:11	17:55	19:08
21	Чоршанба	05:36	06:52	12:22	16:09	17:53	19:07
22	Пайшанба	05:37	06:53	12:21	16:08	17:52	19:05
23	Жума	05:38	06:54	12:21	16:07	17:51	19:04
24	Шанба	05:39	06:55	12:21	16:06	17:50	19:03
25	Якшанба	05:40	06:56	12:21	16:04	17:48	19:02
26	Душанба	05:41	06:57	12:21	16:03	17:47	19:00
27	Сешанба	05:42	06:58	12:21	16:02	17:46	18:59
28	Чоршанба	05:43	06:59	12:21	16:01	17:44	18:58
29	Пайшанба	05:44	07:00	12:21	16:00	17:43	18:57
30	Жума	05:45	07:01	12:21	15:59	17:42	18:56
31	Шанба	05:45	07:03	12:20	15:58	17:41	18:55